

ҚАРОРИ

шурои диссертатсионии 6D.KOA-017-и назди Институди иқтисодиёт ва демография
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

«9» декабри соли 2025, № 4

ш. Душанбе

Суханронии Ғафурзода Сорбон Хушдил дар мавзуи «Такмили механизми таъмини амнияти иқтисодии соҳаи саноат дар шароити рушди инноватсионии иқтисодиёт (дар мисоли корхонаҳои саноати коркарди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисоси 6D051000-Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ (6D051003 – Амнияти иқтисодӣ), тақризи роҳбари илмӣ – номзади илмҳои иқтисодӣ дотсент Ҷабборов Фатхулло Амриевич, тақризи муассисаи пешбар – Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, суханрони муқарриси расмӣ: доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Қодирзода Диловар Бахриддин ва номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, декани факултети иқтисодиёти соҳаҳо ва идораи Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ Ашурзода Ашур Нурулло, муқарриси гайрирасмӣ д.и.и., профессор Шариф Раҳимзода, д.и.и., профессор Мирсаидов А.Б. ва д.и.и., Хоналиев Н.-ро шунида, баррасӣ карда, шурои диссертатсионӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия, дар бораи асолат, арзиш, навоарӣ ва натиҷаҳои бадастовардаи Ғафурзода Сорбон Хушдил

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. 1. Диссертатсияи Ғафурзода Сорбон Хушдил дар мавзуи «Такмили механизми таъмини амнияти иқтисодии соҳаи саноат дар шароити рушди инноватсионии иқтисодиёт (дар мисоли корхонаҳои саноати коркарди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисоси 6D051000-Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ (6D051003 – Амнияти иқтисодӣ) ба талаботи бандҳои 31 ва 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 юни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Маводи илмии чопнамудаи довталаби дараҷаи илмӣ мазмуну мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамояд.

3. Ба Ғафурзода Сорбон Хушдил дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисоси 6D051000-Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ (6D051003 – Амнияти иқтисодӣ) дода шавад.

3. 4. Барои додани дипломи доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисоси 6D051000-Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ (6D051003 – Амнияти иқтисодӣ) ба Ғафурзода Сорбон Хушдил аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда шавад.

Хоҳиш мекунам, ки мавқеи худро нисбат ба ин қарори шурои диссертатсионӣ муайян намуна, овоз диҳед.

Натиҷаҳои овоздиҳӣ: Тарафдор 9 5нафар. Муқобил – нест. Бетараф - нест.

Қарор яқдилона қабул карда шуд.

Раиси шурои диссертатсионӣ,
Доктори илмҳои иқтисодӣ

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,
Номзади илмҳои иқтисодӣ
«9» декабри соли 2025

Ҷонмамадов Ш.Б.

Юнусзода Х.Қ.

Ҷ.М